

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ**



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ «ФИЗПРАКТИКУМ. ҚИСМИ ЭЛЕКТР ВА МАГНЕТИЗМ»  
БАРОИ ДОНИШҔҮЁНИ КУРСИ  
ДУЮМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 1-33030300**

Фанни таълимӣ: Физпрактикум. Қисми 3. Электр ва магнетизм

Ихтисос: радиоэкология – 33030300

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 3 кредит (72 соат)

Машғулиятҳои лабораторӣ – 24 соат (1 кредит)

Машғулияти амалӣ (КМРО) – 24 соат (1 кредит)

КМД – 24 соат (1 кредит)

Курс – 2, семестри 3-юм

**ДУШАНБЕ – 2023**

## СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикаи умумӣ  
Муҳамадҷонова М.Б. аз аз фанни Физпрактикум. Электр ва магнетизм  
борои донишҷӯёни курси 2-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси радиоэкология –  
1-33030300 мураттаб шудааст.

Ном ва наасиби омӯзгор	Курс	2	Чадвали дарсҳо
н.и.ф.м., дотсент <b>Муҳамадҷонова М.Б.</b>	семестр	3	
	Шумораи кредитҳо	3	
Суроғаи омӯзгор: Кафедраи физикаи умумӣ, утоқи 513, бинои таълимии №16, Тел: 918-81-91-66	Лексия	24 с	
	КМРО	24 с	
	КМД	24 с	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи намунавии таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки Шӯрои методии ДМТ аз 27 декабря соли 2022 суратҷаласаи №4/6 тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва аз рӯи Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон самти 3301-«Илмҳои экологӣ» ихтисоси 1-33010300-«Радиоэкология», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст, борои донишҷӯёни ихтисоси радиоэкология тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ аз 30 августи соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва тасдиқ гардидашт.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., Ақдодов Д.М.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-33010300-«Радиоэкология» баррои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии  
факултет, н.и.ф.-м.




Истамов Ф.

## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЙ**

**1.1.** Фанни таълимии Физпрактикум. Электр ва магнетизм дар нақшаҳои таълимии ихтиси радиоэкология мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеъи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Практикум аз физикаи умумӣ ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки аз як тараф дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷрибагузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Танҳо дар таҷриба донишҷӯ ба моҳияти таҷрибай физикӣ сарфаҳм меравад. Ҳангоми ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инҷунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос мегардад. Ин ҳусусиятҳо дар оянда барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ба ҳар як донишҷӯ зарур мешаванд. Бинобар ин донишҷӯ корҳои лабораториро бояд ҳатман бо тайёрии пухта ва соғдилона ичро намояд.

**1.2. Тавсифи муҳтасари фан.** Дар қисми электр ва магнетизм устод бояд тавассути озмоиши донишҷӯёнро: 1) бо қонунҳои электр ва магнетизм онҳо пурра шинос намояд; 2) бо соҳтору амали асбобҳои физикӣ ва тавассути онҳо андозагирии бузургҳои физикавӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш бояд шинос намояд. Практикум аз электр ва магнетизм ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки аз як тараф дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷрибагузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Ҳангоми ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инҷунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос мегардад. Ин ҳусусиятҳо дар оянда барои гузаронидани тадқиқоти илмӣ, ба ҳар як донишҷӯ зарур мешаванд. Бинобар ин донишҷӯ корҳои лабораториро бояд ҳатман бо тайёрии пухта ва соғдилона ичро намояд.

### **1.3. Мақсад ва вазифаҳои фан**

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ, яъне дар таҷриба дурустии қонунҳои физикаро санҷанд, аз тарафи дигар, тарзи таҷрибагузаронӣ ва хулосабарориро ёд гиранд. Ҳангоми ичрои корҳои лабораторӣ донишҷӯ инҷунин ба тарзи истифодабарии асбобҳои физикавӣ шинос гардида, тарзи истифодаи асбобҳо дар илм ва техника, ки ташаккул ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ифода мегардад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни « Физпрактикум. Қисми 1. Электр ва магнетизм» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

- донишҷӯ бояд ҳисси баланди масъулиятшиносӣ дошта бошад, саривақт ба дарсҳо ҳозир шуда, бо худ маводҳои дарсӣ дошта бошад;
- ба равандҳои худомӯзӣ, худтарбиякунӣ, худидоракунӣ ва худбаҳодиҳӣ дикқати маҳсус дода пайваста онҳоро ичро ва дар амал татбиқ намояд;
- донишҳои худро якҷоя бо ҳамсабақонаш мустаҳкам намуда дар рушди илмомӯзии баробари якдигар бетарафӣ зохир накунад;
- қодир аст, ки бо истифода аз қонуниятиҳои асосии электр ва магнетизм оиди равандҳое, ки дар табиат, асбобу лавозимотҳои рӯзгор ва соҳаҳои техникаю технология мегузараванд, таҳлил ва андешаронӣ намояд;
- қодир аст, бо ҳодисаҳои физикӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқи онҳо, тарзи кори асбобу лавозимотҳои рӯзгор, техникаю технология, лавозимотҳои

- физикӣ, тавассути онҳо чен кардани бузургиҳои физикӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш таҳлил ва коркард намояд;
- тафаккури техникии донишҷӯ тараққӣ карда, вобаста ба самти фаъолият дорои ақидаи нав мегардад.

**1.4. Пререквизитҳо:** Ҳангоми омӯзиши фанни «**Физпрактикум. Қисми**

**1. Электр ва магнетизм»** донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад: механика, физикаи молекулӣ, математика, асосҳои электроника ва информатика.

**1.5. Постреквизитҳо:** Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «**Физпрактикум. Қисми 1. Электр ва магнетизм»** гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамоми фанҳои физика ва фанҳои таҳассусӣ истифода баранд, аз ҷумла: физикаи умумӣ, физикаи назариявӣ, асосҳои электроника ва ғайра.

**1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:**

1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкунии фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

**а) донад:**

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро аз худ карда бошад;
- ба хусусиятҳо ва қонунҳои электромагнитӣ сарфаҳм равад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодаи онҳоро аз худ намояд;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад;
- принципҳои кор ва соҳтори таҳҷизотҳои таҷрибавии ҳозиразамони омӯзиши ҳодисаҳоро аз худ кунад;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

**б) тавонад:**

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои электр ва магнетизмро шарҳ дода тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он ҳулоса барорад;
- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро соҳта тавонад;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад;
- шарҳ ва баҳо дода тавонистани мағҳумҳои фан ба таври миқдорӣ;
- дарк намудани масоили техникии мубрами мусир ва роҳҳои ҳалли онҳо.

**в) дар амал татбиқ карда тавонад:**

- дониши гирифтаашро барои ҳалли масъалаҳои физикӣ истифода мебарад;
- аз рӯи график, формула, схемаи электрӣ характеристикаҳои ҷараёни электрро муйян намояд;

- занчирҳои электрикӣ ҷараёни доимӣ ва тағйирёбандаро тасвир карда тавонистан ва онҳоро фаҳмондан;
- дониш ва малакаҳои ҳосилшударо дар фаъолияти амалӣ ва ҳаёти ҳаррӯза истифода барад;
- таъмини бехатарии ҳаёт ҳангоми истифодабарии асбобҳои электрикӣ майшӣ, воситаҳои радио ва алоқа;
- баҳо додан ба таъсири ҷараёни электр, майдонҳои электромагнитӣ ба бадани инсон ва дигар организмҳо;
- дар ҳаёти ҳаррӯза окилона истифода бурдани ҷараёни электрӣ.
- малакаи эҷодкорона таҳия ва ҳалли масъалаҳои илмию амалии касбӣ;

**Шаклҳо** – озмоиши, омодасозии ҳисбот оиди кори ичрошуда, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзуъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усулҳо** – ичрои кори озмоиши, таҳлили кори ичрошуда аз рӯи супоришҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

### *Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Физпрактикум. Қисми 1. Электр ва магнетизм»*

Миқдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машгулиятҳои аудитории озмлишгоҳӣ – 1 (24 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалӣ – 1 (24 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 1 (24 соат)

### **2.2. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ Мундариҷаи фан**

№	Ҳафтҳа	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
<b>Номгӯи корҳои лаборатории физпрактикум. Электр ва магнетизм</b>							
1.	I	Мавзӯи 1. Техникаи бехатарӣ дар озмоиши ҷорӣ электр ва магнетизм.	1	1	1	3	Адабиёт: (саҳ.23-24).

2.	II	Мавзүи 2. Элементҳои асосии занчири электрӣ	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.4-23).
3.	III	Мавзуи 3. Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатики.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.25-32).
4.	IV	Мавзуи 4. Кори лаборатории № 3. Бо усули кӯпрукча муайян кардани ғунҷиши конденсатор	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.43-48).
5.	V	Мавзуи 5. Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.49-57).
6.	VI	Мавзуи 6. Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпрукча муайян кардани муқовимат.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.58-64).
7.	VII	Мавзуи 7. Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.65-70).
8.	VIII	Мавзуи 8. Қабул ва ҳимояи корҳои лабораторӣ. Қабули рейтинги 1	1	1	1	3	
9.	IX	Мавзуи 9. Кори лаборатории № 8. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.76-80).
10.	X	Мавзуи 10. Кори лаборатории № 9. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳардиҳандай манбайи ҷараён.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.81-86)
11.	XI	Мавзуи 11. Кори лаборатории № 10. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.87-92).
12.	XII	Мавзуи 12. Кори лаборатории № 15. Муайян кардани ташкилдиҳандай уфуқии шадидияти майдони ғунҷиши.	1	1	1	1	Адабиёт: 1(сах.121-126).

		дони магнитии Замин					
13	XIII	Мавзуи 13. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занчири чараёни тағийирёбанды	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.127-136).
14	XIV	Мавзуи 14. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занчири чараёни тағийирёбанды	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.127-136).
15	XV	Мавзуи 15. Кори лаборатории № 17. Омӯхтани осиллографи электронӣ.	1	1	1	3	Адабиёт: 1(сах.137-143).
16	XVI	Мавзуи 16. Хисоботи чамбастии корҳои озмоиши иҷрошуда. Қабули рейтинги 2	1	1	1	3	
<i>Ҷамъ:</i>			24	24	24	72	

### 2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

**Мавзӯи 1.** Техникаи бехатарӣ дар озмоиши гоҳи электр ва магнетизм. Шиносоии донишҷӯён бо озмоиши гоҳи электр ва магнетизм. Ҳусусиятҳои хоси озмоиши гоҳ. Иҷрои талаботҳо оиди бехатарии техники ва тарзи муносибат бо асбобҳои нисбатан мураккаби озмоиши.

**Мавзӯи 2.** Элементҳои асосии занчири электрӣ. Манбаъҳои чараён. Асбобҳои ёрирасони электрӣ. Асбобҳои андозагири электрӣ. Асбобҳои системаҳои дигар. Қойидаҳои асосии васли занчири электрӣ.

**Мавзӯи 3.** Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикӣ. Шиносой бо майдони электростатикӣ ва тавсифоти он; омӯхтани методи моделиронии майдон бо ёрии ваннаи электролитӣ, тадқиқи майдони электродҳои шаклашон гуногун ва муайян кардани мавқеи сатҳҳои эквипотенсиалий инчунин муқаррар соҳтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатҳои шадидият.

**Мавзӯи 4.** Кори лаборатории № 3. Бо усули кӯпрукча муайян кардани гунҷоиши конденсатор. Шиносой бо методи пулак ва тавассути он муайян кардани гунҷоиши конденсатор, дар амалия санҷидани формулаҳои пайвастӣ пареллелӣ ва пай дар пайи конденсаторҳо.

**Мавзӯи 5.** Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо. Омӯхтани хосиятҳои электрии диэлектрикҳо ва муайян кардани нуфузпазии нисбии диэлектрикҳои саҳт бо истифодаи занчири чараёни тағийирёбанды.

**Мавзӯи 6.** Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпрукча муайян кардани муқовимат. Шиносой бо методи классикии андозагирии муқовимат бо ёрии кӯпрукчаи чараёни дойимӣ (пулаки Уитстон), санҷиши таҷрибавии формулаҳои пайвастӣ параллелию пай дар пайи резисторҳо.

**Мавзӯи 7.** Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати хоси ноқил. Дар таҷриба санҷидани қонуни Ом барои қитъаи занцир ва бо истифодаи он қонун муайян кардани муқовимати хоси ноқилҳои металлӣ ё аз ҳӯлаи металлҳо тайёршуда.

**Мавзӯи 8.** Қабул ва ҳимояи корҳои лабораторӣ. Қабули рейтинги 1. Рейтинги 1 шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар 8 ҳафта гузаронида мешавад.

**Мавзӯи 9.** Кори лаборатории № 8. Дараҷабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат. Шиносой бо амали дараҷабандӣ, ҷен кардани муқовимати лампаҳои электрӣ дар айни амал бо методи амперметру волтметр бо назардошти муқовиматҳои доҳилии асбобҳои андозагир.

**Мавзӯи 10.** Кори лаборатории № 9. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани қувваи электроҳардиҳандаи манбайи ҷараён. Омӯхтани қонуниятҳои ҷараёни дойимӣ ва шиносой бо яке аз усулҳои муайян кардани қувваи электроҳаракатдиҳандаи манбаъ, инчунин муқовимати доҳилии он.

**Мавзӯи 11.** Кори лаборатории № 10. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст. Тадқиқи таҷрибавии вобастагии иқтидор (тавонойӣ)-ҳои фойиданоку пурра ва коэффициенти кори фойиданок (ККФ)-и манбаи ҷараён ба борбаст.

**Мавзӯи 12.** Кори лаборатории № 15. Муайян кардани ташкилдиҳандаи уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин. Шиносой бо ҳусусиятҳои майдони магнитии Замин ва тавассути тангэнс-галванометр муайян кардани ташкилдиҳандаи уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин.

**Мавзӯи 13.** Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занцири ҷараёни тағиیرёбанда. Шиносой бо занцири ҷараёни тағиирёбанда ва бо ёрии амперметру волтметр муайян кардани индуктивияти ғалтак, ғунҷоиши конденсатор.

**Мавзӯи 14.** Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занцири ҷараёни тағиирёбанда. Шиносой бо занцири ҷараёни тағиирёбанда ва бо ёрии амперметру волтметр муайян кардани ғунҷоиши конденсатор.

**Мавзӯи 15.** Кори лаборатории № 17. Омӯхтани осциллографи электронӣ. Шиносой бо соҳт ва амали осциллографи электронӣ инчунин мушоҳидаи графики бузургиҳои мувоғиқи қонуни гармоникӣ тағиирёбанда ва фигураҳои Лиссажу.

**Мавзӯи 16.** Хисоботи ҷамбастии корҳои озмоиши иҷрошуда. Қабули рейтинги 2. Рейтинги 2 низ шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар 8 ҳафта гузаронида мешавад.

## **2.3.МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧҮ**

Кори мустақилонаи донишчү - ҳамчун амали донишчү дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишчү дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл ичро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишчү (КМД).

### **МУНДАРИЧАИ КМРО**

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишчӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишчӯён мусоидат қунад.

Кори мустақилонаи донишчү бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра ичро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯ №	ҳаф-та	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Мавзӯи 1. Техникаи бехатарӣ дар озмоишгоҳи электр ва магнетизм.	I	Азхуд намудани тамоми бандҳои қоидаи бехатарии техникий дар озмоишгоҳи электр ва магнетизм.
Мавзӯи 2. Элементҳои асосии занчири электрӣ	II	Пешниҳоди маълумот оид ба манбаъҳои ҷараён, асбобҳои ёрирасону андозагирий электрӣ ва қойидаҳои асосии васли занчири электрӣ.
Мавзӯи 3. Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони	III	Коркарди натиҷаи кори озмоишӣ. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоишӣ. Пешниҳоди

электростатикӣ		хисобот. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 4. Кори лаборатории № 3. Бо усули кӯпрукча муайян кардани ғунҷоиши конденсатор	IV	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Пешниҳоди хисобот.
Мавзуи 5. Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо	V	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда.
Мавзуи 6. Кори лаборатории № 5. Бо усули кӯпрукча муайян кардани муқовимат.	VI	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Пешниҳоди хисобот.
Мавзуи 7. Кори лаборатории № 6. Муайян кардани муқовимати ҳоси ноқил.	VII	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 8. Қабул ва ҳимояи корҳои лабораторӣ. Қабули рейтинги 1	VIII	Мавҷудияти дафтари маҳсус оиди кори озмоиши, натиҷаҳои ичроиши кор, графикҳо, ҷадвалҳо, хуносай ҳар як кори ичрошуда, ҷавоб ба саволҳои озмоиши ва қайди омӯзгор оиди супоридани кори озмоиши.
Мавзуи 9. Кори лаборатории № 8. Даражабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат.	IX	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 10. Кори лаборатории № 9. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳардиҳандай манбайи ҷараён.	X	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши. Пешниҳоди хисобот.
Мавзуи 11. Кори лаборатории № 10. Омӯхтани вобастагии	XI	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии ҷадвалҳои зарурӣ вобаста ба кори озмоиши ва сохтани графикҳо дар

иқтидор ва коэфисиенти кори фойиданок ба борбаст.		барномаи компьютерӣ. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 12. Кори лаборатории № 15. Муайян кардани ташкил-диҳандай уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин	XII	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ ҷобаста ба кори озмоиши. Пешниҳоди ҳисобот.
Мавзуи 13. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занчири ҷараёни тағйирёбанд	XIII	Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 14. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занчири ҷараёни тағйирёбанд	XIV	Коркарди натиҷаи кори озмоиши. Омодасозии график ва ҷадвалҳои зарурӣ ҷобаста ба кори озмоиши. Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда.
Мавзуи 15. Кори лаборатории № 17. Омӯхтани оссиллографи электронӣ.	XV	Ба таври хаттӣ омода сохтани ҷавоб ба саволҳои озмоишии пешниҳодшуда. Супоридани назарияи кори озмоишии ичрошуда. Омодасозии ҷадвалҳои зарурӣ ҷобаста ба кори озмоиши ба сохтани графикҳо дар барномаи компьютерӣ.
Мавзуи 16. Ҳисоботи ҷамбастии корҳои озмоишии ичрошуда. Қабули рейтинги 2	XVI	Мавҷудияти дафтари маҳсус оиди кори озмоиши, натиҷаҳои ичроиши кор, графикҳо, ҷадвалҳо, хулосаи ҳар як кори ичрошуда, ҷавоб ба саволҳои озмоишии ва қайди омӯзгор оиди супоридани кори озмоиши.
Ҷамъ		16

## 2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидан донишҷӯро ба машгулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи ичрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи ичрои корҳои мустақилона бадастовардаи

денишчүён барои баҳои чамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Чамъбости натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи денишчӯ муттасил, давра ба давра дар хузури тамоми денишчӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонид мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи денишчӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани аттестатсияи чамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи денишчӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Электр ва магнетизм” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур ҷунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзухои дарсӣ	Супориш	ти супориш	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзӯи 1. Техникаи бехатарӣ дар озмоишгоҳи электр ва магнетизм.	Вазифаи хонагӣ – андешаҳо оиди фарқияти талабот дар озмоишгоҳи электр ва магнетизм нисбат ба дигар озмоишгоҳҳо.	Хафтai 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Элементҳои асосии занчири электрӣ	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба манбаъҳои ҷараён, асбобҳои ёрирасону андозагирий электрӣ ва васли занчири электрӣ.	Хафтai 2	Супоридан дар шакли хаттӣ ва графикҳо.
Мавзӯи 3. Кори лаборатории № 1. Омӯхтани майдони электростатикӣ	Вазифаи хонагӣ- дарки зарурати ҷенкунии майдони электростатикӣ, муайян кардани мавқеи сатҳҳои эквипотенсиалий, соҳтани манзараи майдон ва тасвири он тавассути хатҳои шадидият.	Хафтai 3	Супоридан дар шакли хаттӣ ва расм.
Мавзӯи 4. Кори лаборатории № 3. Бо усули кӯпрукча муайян кардани ғунҷоиши конденсатор	Вазифаи хонагӣ - таҳлили усули пулак ва санҷидани формулаҳои пайвастӣ пареллелӣ ва пай дар пайи конденсаторҳо	Хафтai 4	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзӯи 5. Кори лаборатории № 4. Омӯхтани поляризатсияи диэлектрикҳо	Вазифаи хонагӣ - бартарии истифодаи занчири ҷараёни тағиیرёбанди барои муайян кардани нуғузпазирии нисбии диэлектрикҳои саҳт.	Хафтai 5	Супоридан дар шакли хаттӣ.

Мавзуи 6. Кори лаборатории № 5.Бо усули күпрукча муайян кардани муқовимат.	Вазифаи хонагӣ- зарурати омӯзиши муқовимат бо ёрии күпрукчай ҷараёни дойимӣ (пулаки Уитстон) ва дигар усулҳо.	Хафтai 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 7. Кори лаборатории № 6. Муайян кардани хоси ноқил.	Вазифаи хонагӣ- дарки маънои қонуни Ом барои қитъаи занҷир ва бо истифодаи он муайян кардани муқовимати хоси ноқилҳои.	Хафтai 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 8. Қабул ва ҳимояи корҳои лабораторӣ. Қабули рейтинги 1	Вазифаи хонагӣ- дарки зарурати гузаронидани корҳои озмоиши аз электр ва магнетизм ва омода намудани ҳисоботи тамоми корҳои лабораторӣ.	Хафтai 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 9. Кори лаборатории № 8. Даражабандии ваттметр ва бо ёрии амперметр ва волтметр муайян кардани муқовимат.	Вазифаи хонагӣ – таҳлили амали схемаи ҷен кардани муқовимати лампаҳои электрӣ бо усули амперметру волтметр бо назардошти муқовиматҳои дохилии онҳо.	Хафтai 9	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 10. Кори лаборатории № 9. Бо ёрии муқовимати маълум муайян кардани кувваи электроҳардиҳандаи манбайи ҷараён.	Вазифаи хонагӣ- дарки яке аз усулҳои муайян кардани кувваи электроҳардакатдиҳандаи манбаъ ва муқовимати дохилии он.	Хафтai 10	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 11. Кори лаборатории № 10. Омӯхтани вобастагии иқтидор ва коэффициенти кори фойиданок ба борбаст.	Вазифаи хонагӣ- дарки таҷрибавии вобастагии иқтидорҳои фойиданоку пурра ва ККФ-и манбаи ҷараён ба борбаст.	Хафтai 11	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 12. Кори лаборатории № 15. Муайян кардани ташкил-диҳандаи уфуқии шадидияти майдони магнитии Замин	Вазифаи хонагӣ- шиносӣ ва таҳлили шадидияти майдони магнитии Замин.	Хафтai 12	Супоридан дар шакли хаттӣ.

Мавзуи 13. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занцири ча-раёни тағийирёбандада	Вазифаи хонагӣ- дарки моҳияти ҷараёни тағийирёбандада ва бо ёрии занцири ҷараёни тағийирёбандада муайян кардани индуктивияти ғалтак.	Хафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Кори лаборатории № 16. Омӯхтани занцири ча-раёни тағийирёбандада	Вазифаи хонагӣ- омӯхтани занцири ҷараёни тағийирёбандада ва муайян кардани гунҷоиши конденсатор.	Хафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Кори лаборатории № 17. Омӯхтани оссиллографи электронӣ.	Вазифаи хонагӣ- дарки соҳт ва амалӣ оссиллографи электронӣ. Моҳияти физикии пайдоиши фигураҳои Лиссажу.	Хафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 16. Хисоботи ҷамъастии корҳои озмоиши иҷрошуда. Қабули рейтинги 2	Вазифаи хонагӣ- дарки зарурати гузаронидани корҳои озмоиши аз электр ва магнетизм ва фарқи он аз корҳои озмоиши дигар қисмҳои физикаи умумӣ.	Хафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ.

### **ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ**

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 хол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар атtestатsияи ҷамъастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Атtestатsияи ҷамъастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар атtestатsияи

чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълими равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, ҳоли муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	$\sum$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		64
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		96
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		40
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																	100	300

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодай ҳуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодай ҳуруфии баҳо	Ифодай ададии баҳо	Ҳоли ҷавобҳои дуруст	Ифодай анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Каноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Каноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F<sub>X</sub></i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

*Эзоҳ:  $F_x$ - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуки дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблағ супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.*

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканий ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** ичрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривақт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

## **ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН**

### **4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:**

1. Корҳои лабораторӣ аз электр ва магнетизм (Муратибон Ҳ. Саъдуллозода ва Д. Ақдолдов) Душанбе, с. 2006.
2. Саъдуллозода Ҳ. ва Ақдолдов Д. Электр ва магнетизм. Душанбе «ДМТ» - с.2011., 262 с.
3. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдолдов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.